

Фаъолият ва дастовардҳои лоиҳаи “Дастрасӣ ба адолат” дар ноҳияи Деваштиҷ вобаста ба солҳои 2017 - 2018



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation
Конфедератсияи Швейтсария



ХЕЛВЕТАС

Свисс Интеркооперейшен

ТОҶИКИСТОН



Маркази Омузиш ва Дастгирии ТҶД
ЛОИҲАИ «ДАСТРАСӢ БА АДОЛАТ»

Лоихаи “Дастрасӣ ба адолат”

Ташкилоти Чамъиятии “Маркази омузиш ва дастгирии ТҒД” дар ҳамкории шарикӣ бо Ҳелветас Свисс Интеркооперейшн дар солҳои 2017- 2018 дар шаш ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон лоихаи “Дастрасӣ ба адолат” – ро роҳандозӣ менамояд.

“Дастрасӣ ба адолат”

ҲАДАФИ ЛОИҲА: Таъсис ва таҳкими платформа баҳри муҳокимаи масъалаҳои калидии ошкоршуда дар чараёни мониторинги иҷтимоӣ тавассути баргузори муколамаи ҷамъиятӣ байни сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти дастрасӣ ба волоияти қонун ва адолат дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ, ҳамзамон тавонмандсозии иқтидори ҷонибҳои ҷалбшуда ва тақвияти ҳамоҳангсозии онҳо.

“Дастрасӣ ба адолат”

- 1) Таҳия ва татбиқи воситаҳои мониторинги иҷтимоӣ ва тавсифи нақши ашхоси ҷалбшуда;
- 2) Тарҳрезӣ ва шиносӣ бо платформаи муколамаи ҷамъиятӣ дар заминаи усулҳои ҳамоҳангсозӣ- машваратӣ оид ба омӯзиши ҳуқуқӣ ва тарбияи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллии ноҳияҳои интихобшуда (минбаъд ҳукуматҳо);
- 3) Баланд бардоштани сатҳи иттилоотнокии ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба фаҳмиши мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи ҷамъиятӣ, ҳамзамон тартиботи баргузори он бо сохторҳои давлатӣ дар самти дастрасӣ ба волияти қонун ва адолат дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ;

“Дастрасӣ ба адолат”

- 4) Таъсиси муносибатҳои созандаю устувор байни мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шӯроҳои маҳаллӣ тавассути баргузориҳои муколамаи ҷамъиятӣ;
- 5) Баргузориҳои муколамаи ҷамъиятӣ оид ба масъалаҳои дастрасӣ ба волоияти қонун ва адолат дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ, бо истифода аз усулҳои ҳамохангсозӣ- машваратӣ оид ба омӯзишӣ ҳуқуқӣ ва тарбияи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти шаҳрию ноҳиявӣ;
- 6) Тақвиятбахшии савияи дониш ва малакаю иқтисодии кормандони сохторҳои ҳукуматҳои маҳаллӣ ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои иштирок дар раванди муколамаи ҷамъиятӣ.

“Дастрасӣ ба адолат”

- **Нақшаи фаъолият:**

- Воҳӯриҳо бо ҳукуматҳои маҳаллӣ бо мақсади дақиқан ва муфасссал баррасӣ ва тасдиқ намудани нақшаи ҳамкорӣ байни ҳукуматҳои маҳаллӣ ва ташкилоти ҶЕЛВЕТАС;
- Ҷамъовариҳои иттилооти оморӣ оид ба шӯроҳои маҳалла ва интихоби гурӯҳи кории муайян барои идомаи ҳамкориҳои дучониба;
- Баргузориҳои омӯзиш дар самти масъалаҳои мониторинги иҷтимоӣ ва масоили марбут ба муколамаи ҷамъиятӣ;
- Баланд бардоштани иқтидори кумитаҳо ва шӯроҳои маҳалла оид ба мониторинги иҷтимоӣ ва равиши таҳлил, муайянкунии масъалаҳои марбут ба дастрасӣ ба волоияти қонун ва адолат, инчунин ташаккул ва баррасии масъалаҳои мухталифи марбут ба маҳалла дар сатҳи муколамаи ҷамъиятӣ;

“Дастрасӣ ба адолат”

- Нақшаи фаъолият:

- Ҳамкории шарикӣ бо ташкилоти Ҳелветас барои интихоби масъалаҳои афзалиятнок ва мушкилотҳои ҳуқуқии шаҳрвандон барои баррасӣ дар сатҳи муколамаи ҷамъиятӣ;
- Баланд бардоштани иқтидори намоёндагони кумитаҳои маҳаллаҳо барои тартиб додани аризаҳо, мурочиатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо;
- Таъмини маводи иттилоотӣ бо забони оммафаҳм;
- Баргузори муколамаи ҷамъиятӣ дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ дар шаш ноҳияи ҳадафнок;

Мониторинги ҷамъиятӣ чист?

- Мониторинге, ки омӯзиши равандро ва падидаҳои марбут ба ҷомеа дар бар мегирад, мониторинги ҷамъиятӣ мебошад.

Ҳадафи (объекти) мониторинги иҷтимоӣ

- Равандҳои иҷтимоӣ ва падидаҳои он, ки барои беҳтарсозии хусусияти рушди иқтисодӣ, вазъи иҷтимоӣ, пешрафти вазъи иҷтимоӣ кишвар мусоидат менамояд.

Муколамаи ҷамъиятӣ чист?

- **Муколамаи ҷамъиятӣ** – муҳокимаи тадриҷан бонизоми ҷамъиятӣ буда, ҳадафи аслии он тарҳрезии усулҳои нави рафтор ва тарзҳои ҷадиди муносибат буда, баҳри беҳтар кардани вазъи мавҷуда равона шуда, имконпазирии гузариши зинаҳои инкишофро ба таври мутаносибан наф фароҳам меорад.
- **Муколамаи ҷамъиятӣ** – намунаи муносибатест, ки дар он мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шахрвандӣ ба ҳам омада, роҳҳои беҳтар кардани вазъи мавҷударо ва ҳалли масъалаҳои ҷойдоштаро мавриди муҳокимаи ду ҷониб қарор медиҳанд.

Натиҷаҳои мониторинги иҷтимоӣ дар ноҳияи Деваштиҷ вобаста ба соли 2017 –ум.

- Тақрибан 240 нафар ё 60 % пурсишшудагон аз ёрии ҳуқуқии гирифташуда изҳори қаноатмандӣ намуданд ва иброз доштанд, ки маркази ҳуқуқиро ба дигарон тавсия карда метавонанд.
- Аз 400 нафар ба маркази ҳуқуқи муроҷиаткардагон 207 нафар ё 51% қайд намуданд, ки мушкилоти онҳо ҳалли худро ёфт.
- Мушкилот ҳал шуд:
- Тавассути муроҷиат ба суд - 55 нафар
- Тавассути муроҷиат ба сохторҳои давлатӣ - 60 нафар
- Mashварати шифохӣ (даҳонӣ) – 63 нафар
- Дигар – 29 нафар
- Мушкилот ҳал нашуд - 178 нафар.

Натичаҳои мониторинги иҷтимоӣ дар ноҳияи Деваштиҷ вобаста ба соли 2017

Соли 2017 –ум 400 нафар аҳоли дар пурсиш иштирок намуданд: ҷамоатҳои Ғазантарак, И.Сомони .

Номгӯи мушкилоти асосие, ки барои ҳалли онҳо аҳоли ба маркази ҳуқуқӣ муроҷиат намуд:

- Норасоии оби нӯшокӣ дар деҳаҳои ҷамоатҳо
- Таъмири роҳҳо ва нақлиёти мусофиркашон байни деҳаҳо ва ҷамоатҳо
- Ҷанҷоли оилавӣ, вайроншавии оилаҳои ҷавон, маскуншавӣ
- Ситонидани алимент аз шавҳар; кӯмакпулӣ ва нафакапулӣ барои фарзандон ва шахсони маъҷуб
- Гирифтани китъаи наздиҳавлигӣ, саҳми замин ва сертификат ва ғайраҳо.

Натичаҳои муколамаи ҷамъиятии соли 2017 пас аз як соли фаъолияти лоиҳа дар ҷамоати И.Сомони.

- Дар ҷамоати деҳоти И. Сомони тариқи хашар ва бо дастгирии МИХД ва ташкилотҳои башардӯстона таъмири хатти оби нушокии деҳаи Хучаҳо ба масофаи 12 км амали гардонида шуда, ба истифода дода шуд.



Дастовардҳои фаъолияти дастачамона дар чамоати И. Сомони

- Соли чори кисми асосии роҳи автомобилгарди байниноҳияви аз маркази ноҳия то ҷамоати И.Сомони ба масофаи 36 км аз таъмир бароварда шуда мумфарш гардонида шуд.





Аз байн рафтани аризаҳои шахрвандон оиди вайрон кардани акди никоҳ.

- Тарзи дуруст ба расмият даровардани ва таъсис додани хочагҳои деҳкони инфироди хуччатҳо оиди гирифтани китъаи замини наздихавлиги ва сертификати замин . Соли 2017 – 68 адад хочагҳои деҳкони инфироди таъсис дода шуда буд. Соли 2018 баъди таҷдид шумораи хочагҳои деҳкони инфироди ба 248 адад расид.
- Дар деҳаҳои Калъаи Хочи, Сурхобча, Шохон ва Качровут дар умум – 12,5 км хатти оби полези ва нушоки ба истифода дода шуд.

Фаъолият лоиҳа дар ҷамоати Исмоили Сомони

